

Ба Шурои диссертациони 6D.KOA-029-и  
назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
(734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17)

### РИЗОИЯТ


Ман, Ҳомидзода Аслидин – доктори илмҳои фалсафа, профессор, декани факултети таҳсилоти ғойибонаи Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Б. Гафуров, мувофиқи банди 62 «Низомномаи Шурои диссертационӣ» ва бандҳои 71 ва 72-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021 таҳти №267 тасдиқ гардидааст, барои баромад намудан ҳамчун муқарризи расмӣ диссертатсияи Пиров Аламшо Каримович дар мавзӯи «Хувияти чандсатҳӣ ва хусусиятҳои ташаккули он дар фазои бисёрфарҳангӣ», ки ба Шурои диссертациони 6D.KOA-029-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ (илмҳои фалсафӣ) пешниҳод шудааст, розигиямро тасдиқ менамоям.

Тибқи банди 62 «Низомномаи намунавӣ оид ба Шурои диссертационӣ» ва бандҳои 71 ва 72 «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.06.2021 тасдиқ шудааст, бо мақсади ҷойгир намудани маълумот дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионӣ «ИНТЕРНЕТ», ки барои таъмин намудани тартиби додани дараҷаҳои илмӣ зарур аст, дар бораи худам ва интишоратам маълумот пешниҳод менамоям:

1	Насаб, ном, номи падар	Ҳомидзода Аслидин
2	Дараҷаи илмӣ ва номгӯйи соҳаи илм, ихтисоси илмӣ, ки аз рӯйи он диссертатсия химоя шудааст	Доктори илмҳои фалсафа, аз рӯйи ихтисоси 09.00.11 – фалсафаи иҷтимоӣ
	Унвони илмӣ	Профессор
	Номи пурраи муассисае, ки ҷойи кори асосӣ ба ҳисоб меравад, вазифаи ишғолнамуда	Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академик Бобочон Гафуров, декани факултети таҳсилоти ғойибона
3	Рақами телефони тамос, почтаи электронӣ, сомонӣ расмӣ дар шабакаи «Интернет»	Суроға: 735700 Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Хучанд, кӯчаи Репина, хонаи 21. Тел.: (+992) 928250204 Почтаи эл.: fzorah@mail.ru
4	Номгӯйи интишороти асосии муқарризи расмӣ аз рӯйи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшаванда дар панҷ соли охир (аз 15 мақола	1. Пайдоиш ва моҳияти давлат. Душанбе, 2018,-79с.(ҳаммуаллифӣ бо Ҳусейнов Ш., Тураев Ф.). Дастури таълимӣ. 2.Фалсафаи ваҳдати милли // Ахбори инстиутуи фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ.-2019. №4

зиёд пешниҳод нашавад).	<p>-С.74-80.</p> <p>3. Сарвари маърифатпарвар. //Маводи конференсияи илмӣ-амалии ҷухуриявӣ таҳти унвони «Муаммо ва дурнамои ташаккули салоҳияти касбӣ-педагогии омӯзгори оянда», Хучанд, 2019. ш. Хучанд, – 2019. – 24 май. – С.97-104.</p> <p>4. Растановка и соотношение социально-политических сил в Таджикистане // «Номаи донишгоҳ» ДДХ ба номи Бобочон Ғафуров. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ.-2020.-С.64-68.</p> <p>5. Проблемы семейных обстоятельств. //Маводи конференсияи байналхалқӣ бахшида ба масъалаҳои мубрами оилавӣ.- Андичон, ҶУ, 2020.</p> <p>6. Омӯзиш ва таҳлили салоҳиятнокии дидактикии омӯзгорони оянда //Роҳнамои омӯзгор, №2, 2020.-С.76-84.</p> <p>7. Мақоми арзишҳои миллӣ ва маънавиёт дар тақомули муносибатҳои байнимиллӣ // «Номаи донишгоҳ» ДДХ ба номи Бобочон Ғафуров. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ.-2021.-С.69-70.</p> <p>8. Рӯдакӣ асарларида инсон ва ахлоқ масалалари талқини. «Ёшлар тафаккурини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари» // конференция материаллари.-Тошкент, 2021.-С.48-52.</p>
-------------------------	---

Доктори илмҳои фалсафа, профессор,  
декани факултети таҳсилоти ғойибонаи  
Донишгоҳи давлатии Хучанд  
ба номи академик Б. Ғафуров



Ҳомидзода А.

Имзои профессори ДДХ  
А. Ҳомидзодаро тасдиқ мекунам

Сардори шӯъбаи кадрҳои  
ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров



Наврӯзов Э.